

Хулосаи

комиссияи таъхиси Шӯрои диссертатсионии 6D.КOA-035 дар назди Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ оид ба диссертатсияи Мирзоев Шухрат Ҷумъамуродович дар мавзӯи “Таҳлили муқоисавии ҳодисаҳои таърихии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV-и Мовароуннахру Хуросон дар “Зафарнома”-и Низомуддини Шомӣ ва “Аҷоибу-л-мақдур фи ахбори Темур”-и Ибни Арабшоҳ” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) аз рӯйи ихтисосҳои 6D020300 - Таърих, ихтисоси 6D020303 - Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ

Дар диссертатсия масъалаи мубрами таърихи Мовароуннахру Хуросон таҳқиқ карда шуда, он ба инъикоси ҳодисаҳои сиёсии нимаи дуюми асри XIV ва ибтидои асри XV дар заминаи маводи ду сарчашмаи хаттӣ бахшида шудааст. Аз ҷониби муаллиф сарчашмаҳои мазкур - “Зафарнома”-и Низомуддини Шомӣ ва “Аҷоибу-л-мақдур фи ахбори Темур”-и Ибни Арабшоҳ дар муқоиса истифода шудаанд. Татбиқи чунин усули илмӣ имкон фароҳам овардааст, ки эътимоднокии натиҷаҳои бадастомада ва хулосаҳои баровардашуда таъмин карда шавад.

Диссертатсия ба талаботи Замимаи 2-юми Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, № 267, “Дар бораи тартиби додани дараҷаҳои илмӣ” мувофиқ мебошад. Он фарогири мазмун ва муҳтавои ягона, дорои навгониҳои илмӣ буда, натиҷа ва нуқтаҳои барои ҳимоя пешниҳодшуда саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳанд.

Мавзӯ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи дараҷаи доктори фалсафа (PhD) аз рӯйи ихтисоси 6D020303 - Таърихнигорӣ, манбаъшиносӣ ва методҳои таҳқиқоти таърихӣ мувофиқат мекунад.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 7 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъб расонида шудаанд ва ҳамаи онҳо ба мазмун ва мавзӯи диссертатсия бевосита дахл доранд. Теъдоди маводи нашршуда ба банди 35-уми Замимаи 2 - Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267, тасдиқ гардидааст, мувофиқ мебошад.

Аз ҷониби диссертант мақсад ва вазифаҳои гузошташуда иҷро шудаанд. Асоси методологӣ ва усулҳои илмӣ истифодашуда ба назарияи муосири таърихнигории ватанӣ ва мафҳуму концепсияҳои илмӣ муқарраршуда мувофиқат мекунад. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Мирзоев Шухрат Ҷумъамуродович дастгоҳи илмӣ тибқи талаботи муайяннамудаи КОА тартиб дода шудааст. Рӯйхати сарчашма ва адабиёти истифодашуда ба талабот ҷавобгӯӣ мебошад. Дар диссертатсия ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи Мирзоев Шухрат Ҷумъамуродович маълумоти носаҳеҳ вучуд надорад.

Мазмуну муҳтавои автореферат ба мазмуни диссертатсия мувофиқат мекунад.

Ҳамин тариқ, комиссияи ташхис баён медорад, ки рисолаи илмӣ аз ҷониби Мирзоев Шухрат Ҷумъамуродович таҳияшуда таҳқиқоти мукамал буда, дар сатҳи баланди илмӣ-назариявӣ навишта шудааст. Он метавонад барои ҷимояи ошкоро дар шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-035, ки дар назди Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ фаъолият дорад, барои ҷимоя руҳсат дода шавад.

Бо назардошти ҳулосаи зикршуда, комиссияи ташхис тавсия медиҳад:

1. Аз ҷониби шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-035 назди Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи А. Дониши АМИТ диссертатсияи Мирзоев Шухрат Ҷумъамуродович дар мавзӯи “Таҳлили муқоисавии ҳодисаҳои таърихии нимаи дуҷуми асри XIV ва ибтидои асри XV-и Мовароуннаҳру Хуросон дар “Зафарнома”-и Низомуддини Шомӣ ва “Аҷоибу-л-мақдур фи ахбори Темур”-и Ибни Арабшоҳ” барои ҷимояи ошкоро қабул карда шавад.

2. Ба ҳайси муқарризони расмӣ таъйин карда шаванд:

а) Расулиён Қаҳҳор- д.и.т, профессори кафедраи таърихи халқи тоҷики ДМТ;

б) Нурмухаммади Амиршоҳӣ- н.и.т., Сармуҳаррири сарредаксияи энсиклопедияи миллии тоҷик.

3. Ба сифати муассисаи пешбар муайян карда шавад: Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав

4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани автореферати диссертатсия дар сомонаи расмии Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.

Раиси комиссия:

Доктори илмҳои таърих

М. Ф. Иброҳимов

Аъзои комиссия:

Доктори илмҳои таърих

Доктори илмҳои таърих



Н. Раҳимов

А. Хусейнов

22.06.2022